

БАРАҚАИ МАТБУОТӢ

дар бораи ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шапмоҳаи аввали соли 2016

Таҳлили натиҷаи фаъолияти Кумита дар самти пешгирӣ ва бартарафсозии офатҳои табиӣ нишон медиҳад, ки зарфи шаш моҳи соли 2016 дар кишвари мо 41 ҳолати фавқулоддаи табиӣ ба қайд гирифта шудааст. Аз ҷумла:

	Вилоят			Минтақа		Шаҳр	Ҷамагӣ	Ҷоиз
	ВМКБ	Хатлон	Суғд	Рашт	Ҷисор	Душанбе		
Заминҷунбӣ	1	-	-	-	-	-	1	2,4
Тарма	-	-	-	-	1	-	1	2,4
Селҳо	1	6	4	8	4	1	24	58,5
Чароғак, жола ва раъду барқ	-	-	2	1	-	-	3	7,4
Сангрезии	-	-	1	-	-	-	1	2,4
Шамоли саҳт	-	-	6	-	-	1	7	17,1
Ярч	-	-	2	2	-	-	4	9,8
Ҷамагӣ	2	6	15	11	5	2	41	100

Бар асари офатҳои табиӣ ба қайдгирифташуда 10 нафар ба ҳолокати расиданд (дар ҳамаи давраи соли гузашта 28 нафар ба асари ин гуна ҳодисаҳо ҳалок шуда буданд) ва андозаи зарари моддӣ 122 миллиону 130 ҳазору 300 сомниро ташкил дод.

Теъдоди ҳалокшудагон	Вилоятҳо ва минтақаҳо						Ҷамагӣ
	ВМКБ	Хатлон	Суғд	Рашт	Ҷисор	Душанбе	
Шаш моҳи соли 2016	-	2	7	1	-	-	10
Шаш моҳи соли 2015	2	-	9	2	15	-	28

Вилоят ва минтақаҳо	Миқдори зарари расида дар нимсолаи аввали соли 2016 (ҳазор сомонӣ)	Миқдори зарари расида дар нимсолаи аввали соли 2015 (ҳазор сомонӣ)
ВМКБ	2063.6	278.9
Вилояти Суғд	48331.2	150790.3
Вилояти Хатлон	19326.9	22797.1

Минтақаи Рашт	30309.0	323.4
Минтақаи Ҳисор	22037.1	128.5
Шаҳри Душанбе	62.5	-
Ҷамағӣ:	122 миллиону 130 ҳазору 300 сомонӣ	174 миллиону 318 ҳазору 200 сомонӣ

Бар асари ҳолатҳои фавқулоддаи табиӣ дар нимсолаи аввали соли 2016 объектҳо зарар دیدанд ва миқдори зиён ба ин тартиб аст:

- 955 хонаи истиқоматӣ (72 хона пурра);
- заминҳои кишт 12331.33 га;
- хоҷагии ҷангал 88 гектар;

Ба хонаводаҳои зарардида аз ҳисоби бучаи давлатӣ кӯмаки яқвақтаи моддӣ дар ҳаҷми умумии 4 миллиону 343 ҳазору 650 сомонӣ чундо карда шуд.

Фалокатҳои бақайдгирифташуда дар объектҳои обӣ

Ба рейдҳои доимии гузаронидамешуда, мулоқотҳои маърифатӣ бо аҳоли аз ҷониби кормандони КХ, муроҷиатҳо аз тариқи телевизион ва радио нигоҳ накарда, мутаассифона, дар объектҳои обӣ одамон ҳалок мешаванд. Бар асари риоя накардани техникаи бехатарӣ ҳангоми оббозӣ дар давраи ҳисоботи дар дарёҳо ва кӯлҳо 61 нафар ҷони худро аз даст доданд. Аз инҳо:

- дар синни то 17-сола – 32 нафар:

- дар вилояти Суғд – 7 нафар (1 зан ва 6 мард).
- дар вилояти Хатлон – 16 нафар (11 зан ва 5 мард).
- минтақаи Рашт – 2 нафар (1 зан ва 1 мард).
- минтақаи Ҳисор – 3 нафар (2 зан ва 1 мард).
- шаҳри Душанбе – 4 человек (ҳама мард).

17 – сола ва болотар аз он:

- ВМКБ – 7 нафар (2 мард ва 5 зан);
- Вилояти Суғд – 5 нафар (4 мард ва 1 зан);
- Вилояти Хатлон – 10 нафар (7 мард ва 3 зан);
- Минтақаи Рашт – 3 нафар (3 мард);
- Минтақаи Ҳисорн – 4 нафар (2 мард ва 2 зан).

Мудоғибаи граждани ва омӯзиш

Тибқи Нақшаи чорабиниҳои асосӣ дар самти мудоғибаи граждани, пешгирӣ ва бартарафсозии ҳолатҳои фавқулодда дар нимсолаи аввали соли 2016 миёни аҳоли 1498 чорабинӣ гузаронида шуд.

Дар ҷумҳурӣ	
Номи чорабиниҳо	Гузaronид а шуд
1 Омӯзиши маҷмуъӣ оид ба мудоғибаи граждани	7
2 Омӯзишҳои фармондеҳӣ – Ситоди мудоғибаи граждани	40
3 Омӯзишҳои токтикии мудоғибаи граждани	28
4 Омӯзишҳои ситодӣ оид ба мудоғибаи	45

	гражданӣ	
5	Рӯзи мудофиаи гражданӣ дар муассисаҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ	1378
ҲАМАҶӢ:		1498

Корҳои садамавӣ-наҷотдиҳӣ

Яке аз самтҳои нисбатан муҳими фаъолияти Кумита ташкил ва баргузорию корҳои садамавӣ-наҷотбахшӣ мебошад. Зарфи шаш моҳи аввали соли 2016 наҷотдиҳандагони Кумита дар бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои фавқуллодаи табиӣ ва техногенӣ ширкат намуданд, ҳамчунин корҳои садамавӣ-наҷотдиҳии зеринро иҷро намуданд:

№	Номгуи чорабиниҳо	Теъдоди корҳои наҷотбахшӣ зарфи 6 моҳи соли 2016	Теъдоди корҳои наҷотбахшӣ зарфи 6 моҳи соли 2015
1	Боз кардани дарҳои металлӣ	49	40
2	Буридани дарахтоне, ки хатар доштад	17	12
3	Бартараф кардани оқибатҳои тасодуфҳои (садамаҳои) нақлиётӣ	13	10
4	Роҳандозии корҳои техникӣ	32	31
5	Бартарафсозии оқибатҳои сӯхторҳо	2	4
6	Гузaronидани корҳои ҷустуҷӯӣ-наҷотбахшии рӯиобӣ ва зериобӣ	67	54
7	Бартарафсозии оқибатҳои тармафарой	1	7
8	Бартарафсозии оқибатҳои ярҷ	1	1
9	Бартарафсозии оқибатҳои селҳо	16	12
10	Кашидани обҳо аз таҳонаҳо	15	8
11	Кушодани дарҳои лифт	1	
	Наҷот:	44 нафар	42 нафар
	- ҳангоми гузаронидани корҳои рӯиобӣ ва зериобӣ	20	15
	- ҳангоми кушодани дарҳои оҳанӣ	10	7
	- ҳангоми кушодани дарҳои оҳанӣ	7	5
	- ҳангоми садамаҳои нақлиётӣ	3	-
	- дар лифт мондагон	4	15

	Ҳалокшудагон: - Ҳангоми гузаронидани корҳои рӯиобӣ ва зериобӣ - Ҳангоми садамаҳои нақлиётӣ - корҳои сохтмонию техники - омадани сел	65 нафар 44 нафар 13 нафар 5 нафар 3 нафар	45 нафар 25 нафар 6 нафар (тарма) 1 нафар (дари оғани) 11 нафар (садамаи нақлиёт) 2 нафар (корҳои сохтмонию техники)
	Интиқоли аҳоли ба ҷойҳои бехатар		Беш аз 1500 нафар

Ҳамкориҳои байналмилалӣ

Бо мақсади ба ҳам овардани кӯшишҳо дар пешгирӣ ва бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ҳамкориҳои ҳамачонибаро бо кишварҳои зидаҳл ва ташкилотҳо рушд медиҳад ва таҳким мебахшад. Ба дарназардошти муҳим будани ҳамкориҳо дар ин самт Тоҷикистон ба татбиқи ташаббусҳои, ки ба васеъ намудани майдони ҳуқуқӣ ва таҳкими робитаҳои мавҷудаи байнидавлатӣ равона шудаанд, фаъолона мусоидат мекунад.

Бо ин мақсад намоёндагони КҲФ дар шахси роҳбарият ва дигар кормандон дар давраи ҳисоботӣ дар як қатор конферонсҳо, вохӯриҳо, тренингҳо ва семинарҳо ширкат намуданд. Аз ҷумла:

-12-уми майи соли 2016 дар шаҳри Бишкек 22-умин иҷлосияи Ассамблеяи Байналмилалии Созмони Мудофияи Граждани (АБСМГ) баргузор шуд, ки дар қори он Раиси КҲФ Р.Назарзода ширкат намуд. Дар доираи ширкати худ Сарвари КҲФ як қатор мулоқотҳои дучониба, аз ҷумла бо Дабири кулли Созмони байналмилалии Мудофияи Граждани (СБМГ) гузаронд.

-18-уми майи соли 2016 Раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва Мудофияи Граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенант Рустам Назарзода дар доираи ширкаташ дар қори IX-умин салони байналмилалии воситаҳои таъминоти бехатарии “Амнияти маҷмуъӣ-2016”, ки дар шаҳри Маскав баргузор шуда буд, бо вазири ҳолатҳои фавқулоддаи Русия Владимир Пучков мулоқот кард.

Дар қараёни ин вохӯрӣ масъалаҳои ҳамкориҳои дучониба дар самти пешгирӣ ва бартарафсозии ҳолатҳои фавқулодда, аз ҷумла масъалаҳои омодагӣ ва бозомӯзии мутахассисон дар базаи Академияи хифзи граждани ВХФ Федератсияи Русия, таъминоти техникӣ ва сохтани Маркази идорӣ дар ҳолатҳои бӯҳронӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҷонибҳо дар бораи қабули нақшаи амалҳои якҷоя дар солҳои 2017-2018, аз ҷумла татбиқи тарҳҳои рушди КҲФ ба мувофақа расиданд.

- 12 - 14 июли соли 2016 бо мақсади татбиқи тавсияҳои иҷроӣ “Барномаи Сендай оид ба коҳиши хатари офатҳои табиӣ дар солҳои 2015-2030” дар шаҳри Душанбе

аввалин ҷаласаи Платформаи минтақавии Осиёи Марказӣ ва Қафқози Ҷанубӣ оид ба коҳиши хатари офатҳои табиӣ доир гардид. Дар ҷараёни ҷаласа диққати асосӣ ба ҳамкориҳои минтақавӣ дар самти коҳиши хатар аз офатҳои табиӣ равона карда шуд. Нақшаҳо оид ба омодагӣ ба Конфронси осиёгии вазоратӣ ва Платформаи панҷуми ҷаҳонӣ оид ба коҳиши хатари офатҳои табиӣ, ки қарор аст дар Ҳинд ва Мексика баргузор шавад, баррасӣ шуданд.

Дар ин конфронсҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд Эълумияи Душанбе ва натиҷаи корҳои минтақаро муаррифӣ хоҳад кард.

Бо мақсади рушди минбаъда ва таҳкими робитаҳои дучониба оид ба таъмин ва беъбудсозии базаи моддӣ-техникии воҳидҳои сохтории Кумита, оmodасозӣ ва бозомӯзонидани наҷотдиҳандагон, ҳамчунин коҳиши хатар аз офатҳои табиӣ, Рӯнбарии КҲФ дар давраи ҳисоботӣ 43 воҳидҳои бо сафирон, роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор кард.

Сиёсати кадрӣ

Дар КҲФ ба оmodасозӣ ва тақмили ихтисоси кормандон аз роҳҳои ташкили семинарҳо ва тренингиҳои гуногун, ҳамчунин курсҳои омӯзишӣ таваҷҷуҳи хоса карда мешавад. Дар давраи ҳисоботӣ кормандони Кумита дар конфронсҳо, семинарҳо, курсҳои омӯзишии байналмилалӣ ширкат карда, дар базаи Академияи ҳифзи граждании Вазорати ҳолаҳои фавқуллодаи ФР 2 нафар ва Институти фармондеҳӣ-инженерии Вазорати ҳолатҳои фавқуллодаи Ҷумҳурии Беларус 11 нафар хонда истодаанд.

Ҳамчунин, бо мақсади ҷобачогузори ва пурракунии воҳидҳои Кумита бо кадрҳои баландихтисос дар КҲФ аз моҳи феввали соли ҷорӣ Комиссияи марказии аттестатсионӣ амал мекунад, ки зарфи ин шаш моҳи ҳисоботӣ 18 ҷаласа доир кардааст, ки он зиёда аз 300 арзианҳои шаървандонро баррасӣ намудааст. Инчунин, дар давраи ҳисоботӣ 10 нафар хатмкунандагони коллеҷи ӯрбии Тоҷикистон ба кор қабул шуд ва бори аввал бо тариқи озмун 11 нафар довтолабон барои хондан аз тарафи Кумита ба Академияи ВКД фиристода шуданд.